

## ТАҚРИЗ

ба автореферати диссертасияи Намозов Амонулло Каримхонович дар мавзуи “Омӯзиши агробиологии коллексияи навъҳои себҳои маҳаллӣ, воридотӣ ва шаклҳои ёбоии онҳо дар шароити водии Ҳисор”, ки барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои кишоварзӣ, аз рӯйи ихтисоси 06. 01.05 – Селексия ва тухмиарварии раствари ҳосилнокӣ кишоварзӣ пешниҳод шудааст.

Дар Тоҷикистон соҳаи боғдорӣ яке соҳаҳои афзалиятнок ба шумор рафта, дар баланд бардоштани иқтисодиёти мамлакат нақши муҳимро мебозад. Аз ин лиҳоз корҳои илмие, ки баҳри баланд бардоштани ҳосилнокии боғот дар кишвар ичро мегарданд, бешубҳа аҳамияти қалони илмию амалӣ доранд.

Бинобар ин рисолаи илмии унвонҷу Намозов Амонулло Каримхонович, ки ба омӯзиш маводҳои арзишманди коллексионии себ дар шароити водии Ҳисор баҳшида шудааст, мубрамии воқеии илмию амалиро пайгир мебошад.

Дар рисолаи илмии Намозов А.К., ки мақсади асосии он - омӯзиши агробиологӣ, чудо кардани навъҳои беҳтарини себҳои маҳаллӣ ва шаклҳои ёбоии он барои истифодабарӣ дар корҳои селексионӣ, ғани гардонидани навъу хелҳои гуногуни боғдории чумхурӣ, бунёди боғҳои саноатии интенсивӣ ва роҳҳои ҳифзу нигоҳ доштани захираҳои генетикии навъҳои маҳаллии себ мебошад, ичроиши чунин вазифаҳои зиёди мушахҳаси илмӣ ҳалли амалии ҳудро ёфтаанд:

- ✓ Омӯхтани қонуниятиҳои ҷараёни марҳилаҳои фенологӣ дар давраи рушди солонаи себҳои маҳаллӣ, шаклҳои ёбоии он ва навъҳои воридшуда;
- ✓ Муайян намудани ҳусусиятҳои биологӣ (тобоварӣ ба шароити табиӣ, хушкӣ, таркиби хок ва ҳарорати ҳаво), дараҷаи паҳншавии онҳо дар минтақа;
- ✓ Баҳо додани устувории навъу шаклҳои себ ба хушкӣ;
- ✓ Баҳодиҳӣ ба нашъунамои навъҳои себ дар шароити водии Ҳисор;
- ✓ Муайян намудани тобоварии навъҳои себ ба қасалиҳо, ҳусусан, қасалиҳои ҳатарноки занбуруғӣ – қӯтурак (*Venturia inaequalis* (Cooke) Winter), гардзани (*Podosphaera leucotricha* Salm) ва муайян намудани манбаъҳои устуворнокии комплексӣ ба бемориҳо;
- ✓ Муайян намудани маҳсулнокии себ вобаста ба навъ;
- ✓ Омӯхтани навъу шаклҳои себ аз рӯйи аломатҳои маҳсулнокӣ, ҳосилбандии мунтазам, ҳосилнокӣ, ҷудо кардани навъу шаклҳои себ, ки дорои

хусусиятҳои беҳтарини арзишноканд ва барои истифода дар селексия ва бунёд намудани боғҳои ҳозиразамон;

- ✓ Муайян намудани сифатҳои таъмӣ, техникий ва нишондиҳандаҳои биохимиявии меваҳои навъу шаклҳои себ;
- ✓ Ҷудо клардани навъу шаклҳое, ки манбаи сифати баланди мева мебошанд ва истифодай он барои корҳои селексионӣ;
- ✓ Ҷудо кардани навъу шаклҳои пурқимати ояндадори себ ҳамчун маводи аввалияни селексионӣ ва ғани гардонидани ассортименти навъҳои себ дар ҷумҳурӣ.
- ✓ Баҳо додани самараи иқтисодии навъу шаклҳои ояндадори себ ва муайян кардани навъҳои камхарҷ барои ташкили боғҳои саноатӣ дар ҷумҳурӣ;
- ✓ Коркард ва пешниҳоди тавсияномаи илман асосноккардашуда оид ба навъҳои маҳаллии себ, навъҳои воридотӣ ва шаклҳои себи ёбӯй барои парвариш.

Ҳамин тавр унвончу Намозов А.К. дар натиҷаи гузаронидани корҳои гуногунҷабҳаи илмиаш чунин натиҷаҳои арзишманди илмию амалиро ба даст овардааст:

1. Бори аввал омӯзиши агробиологии навъҳои маҳаллӣ, навъҳои воридшуда ва шаклҳои ёбоии себ, хусусиятҳои қонуниятиҳои зухуроти нерӯи мутобиқшавӣ ва маҳсулнокии навъу шаклҳои ояндадори себ вобаста ба тағйирёбии иқлими ҳосияти генетикии навъҳоро дар шароити водии Ҳисор муайян ва ошкор намудааст.
2. Ҷудо кардани навъу шаклҳои арзишманду ояндадори себро, ҳамчун маводи аввалияни селексионӣ ва ғанӣ гардонидани ассортименти навъҳои себро дар водии Ҳисор нишон додааст.
3. Тобоварии навъҳои себро ба қасалиҳои хатарноки занбӯруғӣ – қӯтурак (*Venturia inaequalis* (Cooke) Winter), гардзаниӣ (*Podosphaera leucotricha* Salm) ва роҳҳои баланд бардоштани устуворнокии комплексии онҳоро ба бемориҳо муайян намудааст.
4. Тавсихои илман асоснокро доир ба истифодай навъҳои пурмаҳсули маҳаллӣ, воридотӣ ва намунаҳои нодири ёбоии себро дар шароити водии Ҳисор пешниҳод намудааст, ки онҳо аҳамияти калони илмию амалий доранд.

Таҳлили натиҷаҳои илмии дар автореферати рисола пешниҳод шуда, дар мавзуи “Омӯзиши агробиологии коллексияи навъҳои себҳои маҳаллӣ, воридотӣ ва шаклҳои ёбоии онҳо дар шароити водии Ҳисор”, сабит месозад, ки рисолаи мазкур кори бисёрсолаи илмии ба итмом расида ба шумор рафта, дорои натиҷаҳои арзишманди илмию амалий буда, дар ҳалли таъмини амнияти озӯқавории кишвар дар оянда нақши муҳим дошта, ба

талаботи КОА назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷавобгуй мебошад ва муаллифи он Намозов Амонулло Каримхонович барои гирифтани дараҷаи илмии номзади илмҳои кишоварзӣ, аз руи дараҷаи илмии номзади илмҳои кишоварзӣ, аз рӯйи ихтисоси 06. 01.05 – Селексия ва тухмиарварии растаниҳои кишоварзӣ сазовор мебошад.

Мудири Озмоишгоҳи генетика ва селексияи  
растаниҳои Институти ботаника, физиология  
ва генетикаи растани Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон,  
доктори илмҳои кишоварзӣ (ихтисоси 06.01.05)  
Селексия ва тухмиарварии растаниҳои кишоварзӣ)

Қ. Партоев

Имзои Қ.Партоев-ро тасдиқ менамоям.

Нозираи шуъбаи кадрҳои Институти ботаника,

физиология ва генетикаи растани АМИТ:

5 АВЕРСИЯ Н.С. Умарова

Суроғ: 734003, ш. Душанбе, кӯч Кармова, 29

Почтаи электронӣ: pkurbanali@mail.ru

Тел: (+992) 224-71-88; (+992) 918649505

